

БА ЧАВОНОНИ ФАЪОЛ МУКОФОТҶОИ ДАВЛАТИ СУПУРДА ШУДАНД

Дар арафаи Рӯзи ҷавонон бинобар фармон ва қарори Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон гурӯҳи ҷавонони фаъол, ки ба рушди мамлакатамон саҳми муносиб гузоштаанд, бо медалҳои «Келажак бунёдкори» ва мукофоти давлатии «Мард ӯғлон» тақдир гардиданд.



28 июн дар қароргоҳи «Кўсарой» маросими супурдани ин мукофотҳо баргузор гардид. Дар аввали барномаи худ роҳбари давлат ҷавононро бо Рӯзи ҷавонон табрик намуд ва ба онҳо таманноҳои бехтаринро изҳор кард.

– Бо дастовардҳо, мақсадҳо ва нақшаҳои ҷавононамон шинос гардида, ман неру ва илҳомии зиёд мегирам. Мамнунам, ки мо чунин имконоти калони сохтмони Ўзбекистони Навро молиқем, – гуфт Шавкат Мирзиёев.

Ҳоло дар ҳар соҳаи ҳаёт – дар идораи давлатӣ, иқтисодиёт, илм ва таълим, варзиш ва маданият – ба ҷавонон эътибори алоҳида нигаронда мешавад. Дар палатаҳои Олий Мажлис парламентҳои ҷавонон кор мекунанд. Дар ҳар як му-

ассисаи мамлакатамон мушовир оид ба корҳои ҷавонон амал мекунанд.

Давлат ва ҷамъият ба тўфайли ҷавонони маънан ва ҷисмонан рушд намуда, ки дониш ва технологияҳои замонавиро касб намудаанд, муқтадир мешаванд. Аз ин рӯ, низоми таълим кулландисо мегардад. Мактабҳои президентӣ, мактабҳои эҷодӣ ва махсус, мусассаҳои таълими олий барои тарбияи кадрҳои баландмақола хизмат мекунанд. Дар IT ва технопаркҳо, марказҳои маданӣ ва варзишӣ ҷавонон бо кори дӯстдоштаи худ машғуланд ва иқтидори худро рушд мебахшанд.

Ҷавонон, ки ин шароитро босамар истифода менамоянд, дар илм, варзиш, маданият, санъат ва дигар соҳаҳо Ўзбе-

кистони Навро ба тамоми ҷаҳон шарафманд намуда, муваффақиятҳои бузургро ноил мегардад.

Танҳо соли гузашта таҳсил 55 нафар хонандагонанон 8 медали тилло, 15 нуқра ва 32 биринҷиро дар олимпиадаҳои бонуфузи байналхалқӣ оид ба математика, кимё, биология, физика ва информатика соҳиб гардиданд.

Дар озмуноҳои бонуфузи байналхалқӣ оид ба маданият ва санъат 383 нафар ҷавононамон ҷоизаҳои асосиро ба даст оварданд, қариб 1400 нафар ҷойҳои аввалро ишғол намуданд.

Дар ду соли охир варзишгаронамон беш аз 900 медали тилло, беш аз 550 медали нуқра ва 731 медали биринҷиро дар мусобиқаҳои байналхалқӣ ба даст

оварданд. Ба қарибӣ дар Ҷомии Осиё оид ба футбол дар Қатар ҷамоаи мунтахабамон бори аввал дар таърихи Ўзбекистон соҳиби роҳати Бозихи олимпӣ гардид.

– Бо дастовардҳои худ шумо таърихи навро менависед. Бовар дорам, ки яқҷо бо музаффариятҳои бузурги халқамон, ин натиҷаҳо қисме аз таърихи Ўзбекистони Нав ва Эҳёи сеюм ҳоҳад гардид, – таъкид кард Президент.

Сисёати давлатии ҷавонони мамлакатамон боиси эътирофи байналхалқӣ мегардад. Барои мисол, соли гузашта Ўзбекистон чун яке аз мамлакатҳои зуд рушдбанди дар соҳаи сисёати ҷавонон бинобар Индекси рушди ҷавонон эътироф гардид. Беш аз 60 ташаббус оид

ба дастгирии ҷавонон, ҷалби онҳо ба идораи давлатӣ ва ҷамъиятӣ, халли масъалаҳои муҳими иҷтимоиву иқтисодӣ аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳон дастгирӣ карда шуд.

Дар ин рӯзҳо дар шаҳри нозанин Самарқанд Ҷашнвораи ҷаҳонии ҷавонон баргузор мегардад. Ин низ аз эътирофи байналхалқӣ гувоҳӣ медиҳад.

Пас аз он Президент Шавкат Мирзиёев ба ҷавонон мукофотҳои давлатиро супурд.

– Дастовардҳои шумо ин оғози роҳи дароз мебошад. Давлат метавонад шароит фароҳам оварад, касе метавонад кумак кунад. Аммо ояндаи шумо фақат аз шумо вобаста аст. Тамоми ҷавононамонро дар ин роҳ дастгирӣ намуда, дар

роҳи орзу тавфиқ таманно дорам, – гуфт Шавкат Мирзиёев.

Тақдиршудагон ба роҳбари давлат барои боварӣ ба ҷавонон фароҳамоварда изҳори миннатдорӣ намуда, таъкид намуданд, ки дар таълим ва кор боварии халқамонро сазовор гардида, ба муваффақиятҳо ноил мегардад.

Дар ҷараибии намоёндогони ташкилотҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ, зиёиён ва падару модарон иштирок намуданд.

ЎЗА.

Сурати Хидмати матбуоти
Президенти Ҷумҳурии
Ўзбекистон.

ПРЕЗИДЕНТ БО ЧАВОНОНИ МУЛОҚОТ АНҶОМ ДОД

Таҳти раёсати Президент Шавкат Мирзиёев 28 июн бахшида ба ҷамъбасти натиҷаҳо ва баррасии вазифаву пешниҳодҳои нав дар соҳаи сисёати ҷавонон ҷамъномаи видеоселекторӣ баргузор гардид.

Дар аввали ҷамънома ба самаранокӣ ва миқёси корҳои иҷрошаванда эътибор дода шуд. Дар тўли ҳафт соли охир беш аз 100 қонун қарорҳои ба ҷавонон марбуҷ қабул гардида, ба онҳо зиёда аз 200 имтиёз дода шуд.

Танҳо аз як имконияти қарзҳои таълимӣ 151 ҳазор нафар ҷавонон истифода карданд. Пули шартномаи 110 ҳазор донишҷӯ аз оилаҳои камбизоат пардохта шуд. Бо дастгирии Фонди «Эл-юрт умиди» 50 нафар ҷавонон донишгоҳҳои бонуфузтарини ИМА ва Британияи Кабирро хатм намуданд. Дар айни ҳол дар ин мактабҳои олий беш аз 200 нафар ҳамватанон таҳсил мекунанд. Дар маҷмӯъ 110 ҳазор нафар ҷавонони мо дар хориҷи кишвар таҳсил мекунанд.

Ба тўфайли ҷорӣ кардани низоми баҳоидиҳои мактабҳои президентӣ дар 500 мактаб дар як сол сатҳи азхудкунии дониш аз 53 то 60 фоиз афзоиш ёфт. Ин низоми аз соли нави таҳсил боз дар ҳазор мактаб ҷорӣ карда ҳамаҷумла шуд.

Соли ҷорӣ беш аз 14 ҳазор нафар талабагон мактабро бо медалҳои тилло ва нуқра тамом карданд. Миқдори медалҳо, ки дар олимпиадаҳои байналмилалӣ «Панҷгонаи бузург» ба даст оварда шудаанд, дар ҳаҷми соли охир ду баробар афзоиш ёфтааст.

Ба тўфайли қарзҳои дар доираи барномаи «Соҳибкории оилавӣ» ҷудошуда 1 миллион нафар ҷавонон бо ҷои кор таъмин гардиданд. Дар айни ҳол 1500 нафар соҳибкорони ҷавон тижорати худро доранд, ки гардиши мол аз 1 миллион доллар зиёд аст.

Сарвари давлатамон қайд намуд, ки ҷавонон дониши зиёд ва ғояҳои нав доранд ва барои онҳо шароити боз ҳам васеъ гардонда мешавад.

Аз ҷумла, барои рушди босуръати кишварӣ мо касби «инқилоби чоруми

саноатӣ» аҳамияти бағоят калон дорад. Бо ин мақсад низоми нави ҷорӣ карда мешавад, ки шавқу ҳаваси ҷавононро ба касбҳои вобаста ба математика, физика, кимё, биология, технология, муҳандисӣ баланд мебардорад. Дар 73 литсей академии назди мактабҳои олий барномаҳои «Бакалавриати байналмилалӣ» ва «A-Level» ба сифати озмоиш ҷорӣ карда мешавад. Донишҷӯёне, ки аз рӯи ин барномаҳо шаходатнома гирифтаанд, дар асоси шартнома ба донишгоҳҳо бидуни имтиҳон қабул карда мешаванд.

Донишҷӯёне, ки аз тести SAT беш аз 70 фоиз ба даст овардаанд, ба донишгоҳҳои кишварамон дар асоси грант қабул карда мешаванд.

Барои ҷавонони имконияташон маҳдуд бобати супурдани имтиҳонҳои барои ба даст овардани шаходатномаи миллий оид ба забони хориҷӣ дар компютер шароит фароҳам оварда мешавад.

Сарфи назар аз он ки ҷавонони мо дар қисмати назариявии олимпиадаҳои байналмилалӣ ҳамеша натиҷаҳои баланд ба даст меоваранд, дар иҷрои машқҳои лабораторӣ онҳо ҳолҳои паст мегарданд. Аз ин рӯ, дар назди Агентии мактабҳои президентӣ Маркази омодакунии олимпиадаҳо, ки бо лабораторияҳои махсус муҷаҳҳаз гардонда шудаанд, сохмон дода хоҳанд шуд. Дастаи миллий барои иштирок дар олимпиадаҳои байналмилалӣ дар ин марказ тайёр карда мешаванд. Олимони соҳибхисос ва мутахассисони хориҷӣ аз рӯи ҳар як фан ҷалб карда мешаванд.

Дар курсҳои яқум ва дуҷуми таълими олий фанҳо бо фанҳои техникӣ муҷаҳҳаз карда мешаванд. Ба ҷавононе, ки техникамӯро бо баҳои хуб хатм мекунанд, дипломи ба таснифгари байналмилалӣ мутубиқ дода мешавад. Ба онҳо имконият фароҳам оварда мешавад, ки аз

курсҳои дуҷум ва ё сеюм дар асоси қарордод таҳсириро дар мактаби олий давом диҳанд. Ҷавононе, ки иختисоси зарурии касбӣ ва соҳибқадри дусолаи қорӣ доранд, ба мактабҳои олий дар асоси қарордод аз рӯи тавсияи корхонаҳо қабул карда мешаванд.

Акнун барои лабораторияҳои ба мактабҳои олий, вазоратҳо ва корхонаҳо алоқаманд, платформаи ягонаи онлайн ташкил карда мешавад. Чунин марказҳои илмӣ дар донишгоҳҳои техникӣ Тошканд, донишгоҳҳои давлатии Самарқанд ва Урганҷ ташкил карда хоҳанд шуд. Таҷрибот, ҷузъҳо ва реактивҳои кимёвӣ, ки барои тадқиқоти олимони ҷавон заруранд, аз пардохти боч озод карда мешаванд.

Дар айни ҳол беш аз 50 ҳазор нафар ҷавонон дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ ба сифати худкор фаъолият доранд. Барои чунин ҷавонон, ки арзиши иловагӣ фароҳам оварда, хизмат содир мекунанд, имкониятҳои бузург кушода мешаванд.

Аз ҷумла, аз 1 август ин гуна мутахассисони соҳаи IT-и худкор макони резиденти IT-парко мегарданд. Онҳо ба мuddати се сол аз ҳама гуна андозҳо озод хоҳанд шуд. IT парк ба онҳо барои дастрасӣ ба хизматрасониҳои тиббӣ, варзишӣ ва офисӣ «кортҳои иҷтимоӣ» медиҳад.

Ба касбомӯзони ҷавонон, ки даромади баланд ба даст меоваранд ва зиёд намудани миқдори лоиҳаҳои арзиши иловагӣшон баланд тавачҷуқи махсус зоҳир карда мешавад. Фонди соҳибкорони ҷавонони назди Вазорати сармоягузорӣ, саноат ва савдо ба низоми Агентии оид ба кор бо ҷавонон дода мешавад. Фонд тамоми марҳилаҳои лоиҳаҳо аз ғоя то тижорати тайёр дастгирӣ менамояд. Дар 14 ноҳия марказҳои кас-

бомӯзони «Инқилоби чоруми саноатӣ» ташкил карда мешаванд.

Фонд дар минтақаҳои саноатиӣ ҷавонон биноро сохта, ба ҷавонон барои таълиқи лоиҳаҳои арзиши иловагӣшон баланд бо шарт «Ипотекаи саноатӣ» ба муҳлати ҳафт сол, дар ҳоле, ки дар соли аввал ҳеҷ гуна пардохт ситонда намешавад, пешбинишуда дода мешаванд.

Дар ҳар як минтақаи яке аз марказҳои «Барқамол авлод» «Парки индустрияи креативӣ» сохмон дода шуда, ба онҳо имтиёзҳои барои резидентҳои IT-парк пешбинишуда дода мешаванд. Ин ҷойҳо ба платформаи мушоирати байни соҳибкорони ҷавон, илм ва тижорат табдил хоҳанд ёфт. Фонд барои стартапҳои ҷавонон ба мuddати се сол то 100 миллион сўм қарз медиҳад.

Дар роҳҳои асосӣ 50 ҳазор нуқтаи савдои сайёр ташкил карда мешаванд, ки онҳо ба ҷавонон ба иҷора дода мешаванд. Дар шаш моҳи аввал онҳо аз иҷорапулӣ ва андоз озод карда хоҳанд шуд.

Тавре ки маълум аст, дар аввали сол 4 миллион нафар ҷавонон, ки дар шароити вазнин қарор доранд, ба ҳоким, вазир ва роҳбарони ташкилотҳои давлатӣ вобаста карда шуда буданд. Дар натиҷаи кори мақсаднок мушқилооти 420 ҳазор нафар, ки дар зиндагӣ ба мушкил дучор омада буданд, халли худро ёфтанд, 65 ҳазор нафар бо кор таъмин гардиданд, 1 миллион нафар ҷавононе, ки ба эътибори махсус эҳтиёҷ доранд, ба шугълварӣ бо варзиш оғоз намуданд.

Ҳамин тариқ таъкид гардид, ки бояд ҷавонони тарбияшон душвор, ҷавононе, ки дар остонаи ҷудошавӣ мебошанд ва ба ҷинояткорӣ майл доранд, ба роҳи роҳи хидоят карда шаванд.

Толорҳои варзишӣ ва стадионҳои мукофотҳо, коллеҷҳо ва мактабҳои олий,

ҳавзҳои шиноварӣ ва китобхонаҳо барои ҷавонони маҳалла кушода мешаванд. Ҷамъунин эълон шуд, ки дар мавсими тобистон мусобиқоти варзишӣ, озмуноҳои эҷодӣ ва рӯзҳои кино гузаронда мешаванд.

Ярмаркаи ҷойҳои холии қорӣ бо андешидани ҷараҳои бо кор таъмин намудани 350 ҳазор нафар писарону духтарон ташкил карда мешаванд. Инчунин дар объектҳои сохтмони имкони ба кор ҷалб кардани 100 ҳазор нафар ҷавонон ҳафт.

Дастгирии духтарон ва бехтар гардондани шароити онҳо дар маркази эътибор қарор хоҳад дошт. Барои заноне, ки дар шароити вазнин қарор доранд, дар тамоми минтақаҳо хонаҳои иҷтимоии яқхуҷрагӣ сохта мешаванд. Онҳо метавонанд дар ин хонаҳо то ба кор даромадан се сол ройгон зиндагӣ кунанд.

Духтароне, ки аз сабаби саломати ба кор рафта наметавонанд, бо кори хонагӣ ё масофавӣ таъмин карда мешаванд. Файр аз ин, ба донишҷӯёне, ки кудакони то сесола доранд, имкони гирифтани таълими масофавӣ дода мешавад.

Ҷамънома дар шакли муколамаи ошкоро идома ёфт. Ҷавонон аз манотиқи мухталифи кишварамон, инчунин онҳое, ки дар хориҷа таҳсил мекунанд, фикру андеша ва пешниҳодҳои худро баён дошанд.

Ба шахсони масъул супориш дода шуд, ки ташаббусхоро ҷамъбаст намуда, ба лоиҳаи фармон дохил кунанд.

– Мо минбаъд низ тамоми қувваҳои имкониятҳоямонро ба кор мебарем, то ки ҷавонон дар ҳаёт ҷойи сазовор пайдо кунанд. Шумо умед ва тақяҳои кишварӣ мо, созандагон ояндаи мо ҳастед, – гуфт Президент дар хотима.

ЎЗА.

ПРЕЗИДЕНТИ ЎЗБЕКИСТОН БО РОҲБАРНИ ШИРКАТҶОИ ТУРК МУЛОҚОТ КАРД

Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев 28 июн ҳайати ширкатҳои турки «Cengiz holding» ва «Kalyon holding»-ро зери роҳбарии раисони онҳо Мехмет Ченгиз ва Ҷамол Калёнҷу қабул кард.

Масъалаҳои минбаъд вусъат додани ҳамкориҳои муфиди тарафайн, аз он ҷумла таълиқи лоиҳаҳои муштарак оид ба иштирофи ба тақомули соҳаҳои иқтисодиёти мамлакатамон баррасӣ гардиданд.

Ҷамъбасти ҷамъномаи Шўрои кории Ўзбекистону Туркия, ки дар ҷараибии ташрифи ҷаҳде пеш баргузоргардидаи Президенти Ўзбекистон ба Анкара ба вуқӯъ пайваста буд, бо қаноатмандӣ таъкид гардид. Ногузирӣ шарҳи зудтар татбиқ намудани шартномаҳои бадастномада таъкид шуд.

Аз ҷониби ширкатҳо нақша оид ба таълиқи лоиҳаҳои истиқболнок пешниҳод гардид.

Тақомул ва сохтмони инфрасохтори роҳ, ба вучуд овардани иқтисодҳои энергетикаи «сабз», муштаракан баргузор намудани кофтуковҳои геологӣ ва азхуд намудани маҳалҳои истихроҷи истиқболнок аз ҷумлаи инҳо мебошанд.

Бояд таъкид кард, ки бо иштироки «Cengiz holding» дар Ўзбекистон ду лоиҳа – неругоҳҳои барқии замонавӣ дар вилояти Тошканд ва Сирдарё ба иқтисоди умумии 460 мегаватт бомуваффақият ба итмом расонда шудааст. Сохтмони боз як неругоҳи барқӣ дар вилояти Қизилқоғаз бо иқтисоди бештар аз 500 мегаватт идома дорад.

ЎЗА.

СОҲАИ САЙЁҲӢ БА ЯКЕ АЗ ДРАЙВЕРҲОИ ИҚТИСОДИ КИШВАР ТАБДИЛ МЕЊБАД

Туризм яке аз соҳаҳои босуръат рушдбанди иқтисоди ҷаҳонӣ мебошад. Тараққиёти васеъмиқёси он барои бисёр мамлакатҳо манбаи асосии даромад шуда истодааст. Аз ин рӯ, дар кишварамон низ оид ба минбаъд ривоч додани соҳа, дар ин бобат дар сатҳи стандартҳои ҷаҳонӣ офаридани инфрасохтори зарурӣ, зиёд гардондани шумораи сайёҳон чорабиниҳои васеъмиқёс татбиқ карда мешаванд.

Аз ҷумла, барои озодгардонии тартиби додани равондид, сода гардондани тартиби барӯи-хаттири шаҳрвандони хориҷӣ ва рушди соҳаи сайёҳӣ имтиёзу сабукиҳо дода шуданд. Инчунин, заминаи меъриёи ҳуқуқии соҳа тақмил дода, барои таълими самараноки иқтисоди сайёҳӣ шароити фароҳам оварда шуд. Дар натиҷа, дар соли 2023 ба кишварамон аз хориҷ қариб 7 миллион сайёҳ омада, нишондиҳандаи сайёҳони хориҷӣ нисбат ба соли 2022 қариб 1,3 баробар афзуд.

Чанд рӯз қабл дар ҷаласаи видеоселекторӣ оид ба чораҳои беҳтар намудани инфрасохтори сайёҳӣ дар минтақаҳо ва афзоиши гардиши сайёҳони хориҷӣ, ки тахти раёсати Президент баргузор шуд, вазъи кор дар соҳаи рушди сайёҳӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, бобати рушди соҳа, васеъ намудани шабакаи объектҳои сайёҳӣ, беҳтар наму-

ба ҳар яки онҳо ҷалб намудани сармоя ба миқдори 50 миллион доллар, инчунин барои ба таври лозимӣ истифода бурдан аз имкониятҳои сайёҳӣ дар атрофи аквапаркҳо ва ҳавзҳои шиновари кишварамон, туризми гастрономӣ, этнотуризм, туризми экстремалӣ ва кӯлҳои табиӣ супоришот дода шуданд.

Оид ба азнав дида баромадани тақвими фестивалҳои дар кишвари мо баргузоришаванда, андешидани чораҳои боз ҳам сабук гардондани ӯбури сарҳадҳо, ба роҳ мондани маъракаи тарғиботи ҷаҳонӣ, ки иқтисодии сайёҳиро пурра қушода медиҳад, ба кор андохтани платформаи ягонаи онлайни, ки имкони гирифтани маълумотро дар бораи тамоми сафарҳо ва чиптаҳо, мундариҷаи фароҳам меорад, баргузор намудани озмун ҷиҳати офаридани контент дар бораи «бренди туризми миллий», ба роҳ мондани тарғибот дар платформаҳои байналмилалӣ супоришот дода, имсол ба ин мақсад 5 миллион доллар ҷудо карда мешавад.

Масъалаи дигар ин аст, ки солҳои охир дар доираи ислоҳоти соҳаи тандурустӣ ба васеъ намудани шабакаи ташкилотҳои хусусии тиббӣ, фаволяти онҳо, тақвими заминаи моддию техникаи онҳо таваҷҷуҳи махсус зоҳир карда мешавад. Бо вучуди ин, ҳамагӣ 2 клиникаи хусусӣ сертификатӣ байналмилалӣ гирифтааст ва ҳиссаи бемороне, ки аз хориҷ

барои табобат меоянд, ҳатто дар муносибати клиникаҳои хусусӣ ба 12 фоиз нарасидааст.

Агар соли гузашта дар 86 санатория муассисаҳои тиббии мамлакатамон зиёда аз 60 ҳазор нафар сайёҳони хориҷӣ табобат гирифта бошанд, бо зиёд кардани ин гуна муассисаҳо мо боз 100 ҳазор нафар сайёҳонро ба худ ҷалб мекунем, ки соле аз худи туризми табобати 300 миллион доллар содир карда метавонем ва оғози барномаи «Меҳмон-навозии хидматрасони тиббӣ» дар асоси таҷрибаи пешқадами хориҷӣ эълон шуд.

Ҳоло талошҳои клиникаҳои хусусӣ барои ҷалби шаҳрвандони хориҷӣ ба сайёҳии табобати ва солимгардонии кишвари мо, аз ҷумла аз стандартҳои байналмилалӣ гузаштани онҳо, ҳароҷоти ширкат дар намоишгоҳҳои хориҷӣ ва ҳароҷоти роҳро ба зисти табибоне, ки барои таълимот ва хидматрасони ташхис ба хориҷ рафтаанд, аз ҳисоби бучет ҷудо карда мешавад, барои хориҷиёне, ки бо ин мақсад меоянд, баргардонидани андоз аз арзиши иловашуда муқаррар шудааст. Ба ин мақсад ҳар сол 10 миллиард сӯм ҷудо карда мешавад.

Бояд гуфт, ки сарвари давлатамон дар ҷамъомад бо соҳибкорон мулоқот намуда, як қатор пешниҳод андешаҳои онҳоро маъқул до-нист ва вазифаҳои дахлдор гузошт.

Рушди сайёҳӣ сармоягузорию барои рушди инфрасохтор, аз қабили сохтмони таҷдиди фурудгоҳҳо, роҳҳо, меҳмонхонаҳо ва дигар иншоот ҷалб намуда, дар тамоми минтақаи кишварамон қорҳои гузурдаи созадҳои ба роҳ монда мешавад. Ин, дар навабати худ, шароити зиндагии сокинони маҳаллӣ ва сайёҳонро беҳтар намуда, сатҳи зиндагии мардумро боло мебарад.

Оммавий гардидаи сайёҳии дохилӣ барои фароғати фаволи шаҳрвандони мо, вақдати миллатӣ сермиллатамон замина фароҳам меорад, имкониятҳои аҳоли, бахусус ҷавононро барои ошноӣ аз мероси гани табиию фарҳангӣ ва таърихи кишварамон васеъ менамояд, барои ташаққул додани ҳисси ифтихор аз онҳо замина фароҳам меорад.

Бо як суҳан ифода намоем, ба ҳаёт татбиқ шудани вазифаҳои муайяншуда ба воситаи намоиш додани иқтисодии мавҷудаи сайёҳии кишварамон, офаридани ҷойҳои нави корӣ, баланд бардоштани ҳаҷми сармоя ва содирот ва диверсификасияи даромадҳо ба рушди устувори иқтисоди хидмат мекунанд.

Зумрад БЕКАТОВА, депутати Палатаи Кунунгузори Олий Маҷлис, узви фраксияи ҲДЭМ Узбекистон.

«АЗ БЕКОР, ХУДО БЕЗОР»

Аз қадим фарзандро пайвандгари оила меноманд. Бо шарофати онҳо оилаҳо мустақкам мебаранду ба хонадон ғайзу бароҳа меоваранд. Аз ин ҳолати аҷиб нафақат оила, ҷамъият низ манфиатдор мешавад.

Дар хонаводаи Полвоново 30 сол пеш фарзанде ба дунё омад, ба ӯ Аббосхон ном гузошанд. Аббосхон дар оила тарбияи намунавӣ гирифт. Падару модараш ҷи хел орзу карда бошанд, аз вай зиёд ба воя расид. Меҳнатқашу боодоб, меҳрубону ғамкор...

Дар оилаи онҳо тартибу қоидаҳои қатъӣ, ҳаёти одиву сода амал мекунанд: ҳалолӣ, меҳнатдӯстӣ, ростгӯӣ...

Сардори оила Саидлаборхон бо ҳамсараш Шоднозаҳон бо ҳамин хел ҳислатҳои хуб Шохидаву Аббосхонро ба воя расониданд. Ба тарбия ва донишмуъизи онҳо эътибори дучанд доданд.

Имрӯз дар кишварамон ҳаёт тамоман дигар, меғуяд Абборхонамак дар аснои суҳбат. – Солҳои дуру дароз дар деҳа сартарош шуда қор кардам. Қорхонаи ман як хоначаи танги беэзб буда, душворихо ниҳоят бисёр мешуданд. Зимистон хунуку тобистон ғарм мешуд. Аммо ҳама аз ман манфиат медидаанд. Ҳо ҳунари дӯстдоштаам рӯзгор ҷунбондам.

Ба ҷавонони ҳозира ҳавасам меояд. Шӯҷоату ғайраташон баланд. Ҷи хеле ки меҳонд, дониш меомӯзанд. Ё ягон намуни касбу ҳунарро азхуд мекунанд, ҳамаи шароити имкониятҳо фароҳам оварда шудааст. Хусусан, дар бораи соҳибкорӣ имкониятҳо беҳалду қанор. Инро дар ми-насои писари худам низ дидам. Бисёр китоб мехонаду дар амал ба иҷрои он шурӯъ мекунанд.

Бачагии Аббосхон дар деҳаи кӯҳҳои Чодаки табияташ тоза соф, одамонаш одию сода, гузашташ. Қаҳрамони мақолаамонро ҳоло нафақат ҳамдеҳагон, ҳатто роҳбарони вилоят ҳамчун тadbirkori фармо



ҷавони пешқадам хуб мешиносанд.

Донишҳои дар мактаби миёна, дeртaр дар литсейи академӣ (дар маркази вилоят, аз деҳа зиёда аз 100 км. дур ҷойгир шудааст) гирифташ ва иштирок дар тadbirkori чорабиниҳои ҷумҳурий бо гуфтихӯдаш уро «тарбия карду обу тоб дод».

– Баъди хатми литсей бо мақсади маълумоти олий гирифтaн ба донишқадаи муҳандисиву технологияи Намангон ҳуҷҷат супурдам, аммо аз имтиҳонҳо гузашта натавоистам, – меғуяд ӯ. – «Аз бекор, худо безор», гуфтаанд, барои ҳамин ба тadbirkori қарор даст задам. Дар бораи эълон кардани туризми Чодак ба ҳаракат даромадем. Яъне дар ҳақиқатамон бо маслиҳат ва кумаки падарам «Меҳмонхонаи оилавӣ» ташкил кардем.

Аббосхони ғайратманду шуҷоатнок кӯшиш намуда, дар давоми фаволяти соҳибкорӣ ба донишқадаи дилхоҳаш дохил шуду дипломи олий гирифт. Уро ҳамдеҳагон ҳамчун ҷавони фавол ба ноҳия депутат интихоб карда буданд, масъулятро ба ӯҳа гирифта, якчанд муамморро ҳал намуд. Меҳнату фаволяти ӯ бесамар намонд. Аз тарафи роҳбарии давлатамон бо медали «Келажак бунёдкорӣ» сарфароз гардонда шуд. Ҳамаи ин боварихо ба вай нафақат муваффақият, балки масъуляти калон низ мебахшад ва кӯшиш менамояд, ки боз бисёртар қорҳои аз ин ҳам муҳимтарро дар амал ҷорӣ кунад.

Шохида ДАМИНОВА, ҳамингори «Овози тоҷик» дар вилояти Намангон.

МЕВА ВА МАҲСУЛОТИ ПОЛИЗИИ ЎЗБЕКИСТОН БА КУВАЙТ РАСОНДА МЕШАВАНД

Ширкати «StarFruitCo. forfoodstuffs, vegetablesandfruits»-и Кувайт расонда додани мева ва маҳсулоти полизии Узбекистонро ба Кувайт ба роҳ монд.



нсциторадори Кувайт расонда медиҳад. Ширкат ба расондадихандагони мева ва сабзавоти саросари ҷаҳон муносибати шарикорро ба роҳ мондааст, то ки дастрасии муттасили маҳсулоти худро таъмин намо-яд.

АИ «Дунё», шаҳри АЛ-КУВАЙТ.

Ғаллақорони ҳимматбаланди ноҳияи Олоти вилояти Бухоро аз аввалинҳо шуда ба марраи мурод расиданд. Онҳо мавсими имсола дар 5 ҳазору 369 гектар майдон гандум рӯёнда, ҳосили фаровон гирифтанд. Дар натиҷа ба хирмани давлат ба ҷойи 13096 тонна 13230 тонна гандум ҷамъ омад.

КОМЊБИИ ҒАЛЛАҚОРОНИ НОҲИЯИ ОЛОТ

Мутахассисон гувоҳӣ медиҳанд, ки ҳосилнокии майдонҳо ба ҳисоби миёна ба 60 сентнерӣ расад, он гоҳ дар ноҳия истеҳсоли ғалла аз 32 ҳазор тонна мегузарад. Ҳол он ки аллакай ҳосилнокии «Ҳамадамполвон», «Ҳиммат», «Шуқрулло Ҷӯнонов», «Саид Ҷӯнонов», «Зиёдулло Лутфулло замини», «Уктам Авез» барин хоҷагиро фермерӣ аз ҳар гектар ба 90 сентнерӣ рост омад. Инчунин, ғаллапарварони диловари хоҷагии фермерии «Бозор Ҷаббиёв»-и худуди Шарқ юлдузи, «Норбойчон Эргашев»-и худуди Пахтақор, «Соҳибҷон Раҳимов»-и Гулистон ва ғайра аз сафи пешқадамон ҷо гирифтанд. Дар давоми мавсими ғалладаравӣ 22-то қомбайн ва отрядҳои ғалладаравӣ фаволяна иштирок карданд. 90

автомобили борқашон ба онҳо мададгори намунонд. Дар натиҷа рӯзе 15 гектар майдон аз дарав бароварда шуд. Имсол дар ноҳия дар 47 гектар майдон тухми навяи чинӣ аз озмоиш гузаронда шуд. Ҳосилнокии онҳо ҳоло ба 100 сентнерӣ мерасад. Ғаллапарварони ноҳия ният доранд, ки истеҳсоли ғалларо имсол ба 33 ҳазор тонна расонанд. Ин имконият медиҳад, ки даҳо ҳазор тонна ҳосил дастраси деҳқон гардад ва даромади софи меҳнати дӯстон афзояд.

Амулло АВЕЗОВ, хабарнигори «Овози тоҷик» дар вилояти Бухоро.

Ба наздикӣ ба ин мамлакат бори нави ин меваҷоти Ўзбекистон расонда шуд. Аз ҷумла, директори иҷрогаи ширкати «StarFruitCo. forfoodstuffs, vegetablesandfruits» Абдурахмон Сурур хабар дод, ки бо ширкати «National-Agroforte»-и Ўзбекистон ҳамкории фавол ба роҳ монда шуд.

Мувофиқи қарордоди нав ширкати Ўзбекистонӣ ба ин кишвар гелос, зардолу, шафтолу, олуболу, харбуза ва ғайра расонда медиҳад. Соҳибкории кувайтӣ аз сифати меваҷоти ширини Ўзбекистон ба вачд омада, изҳор дошт, ки ният дорад ҳамкории бо ширкати Ўзбекистон идома диҳад. Ширкати «StarFruitCo. forfoodstuffs, vegetablesandfruits», ки соли 1991 таъсис ёфтааст, инак солҳои зиёд аст, ки мева ва сабзавоти тозаро ба рестораноҳо ва меҳмонхонаҳои па-

ВОХҶҮРӢ БО АЪЗОИ «КЛУБИ БОНУВОНӢ СОҲИБКОР»

Бонувон ҳамеша мавриди ғамхорианд ва барои ба роҳ гузоштани соҳибкорӣ миёни занону духтарон, айни замон, имкониятҳо фароҳам оварда шудаанд. Навъе огоҳем, 7 мартӣ соли 2024 қарори роҳбарӣ давлат «Дар бораи чораҳои иловагии ба роҳ гузоштан ва тараққи додани соҳибкории занону духтарон» ба имзо расида буд.

Татбиқи амалии худ ёфтани ин ҳуҷҷат низ ба рушди фаволяти бонувони соҳибкор ва баланд бардоштани мавқеи зан дар ҳаёти ҷамъиятӣ мусоидат менамояд. Аъзои «Клуби бонувони соҳибкор» воҳуриҳо ташкил иекунанд ва дар пуштбони занону духтарон ҳиссаи муносиб мегузорад. Ҷунончи, дар воҳурии навбатии аъзои ин клуб масъалаи баланд бардоштани савдонҳои молиявӣ занону духтароне, ки ба соҳибкорӣ машғул шуданианд, мавриди муҳокима қарор гирифт. Оиди ҳолати дастрасии ғояҳои тичоратӣ ва лоихаҳои молиявӣ бонувони соҳибкор дар худуду доираи мунтазам рафт. Таъкид ёфт мунтазам доир намудани воҳуриҳо бо бонувоне, ки меҳонд соҳибкор шаванд, хеле муҳим. Бо ҷудо кардани субсидия, вомҳои имтиёзонҳо ва дигар элементҳои молиявӣ онҳоро боғд ҳамеша дастгирӣ намоем, гуфта шуд дар мулоқоти рӯ ба рӯ.

КУЛАЙИХО ДАР МАСЪАЛАИ ТАҲСИЛИ ҶАВОНОН ДАР ХОРИҶ

Назар ба маълумотҳо, 55 ғоизи аҳолии Ўзбекистонро (ё худ 19 миллион нафар) ҷавонони то сисола ташкил менамоянд. Ҳар сол ба ҳисоби миёна 600 ҳазор нафар ҷавонон ба бозори меҳнат ворид мешаванд.

ХАБАРҶО

Ояндаи наздик боз ҳам боло рафтани ин рақам аз эҳтимоли дур нест.

Айни замон сафи ҷавононе, ки дар хориҷ таҳсил гирифта ва ҳамон ҷо мустақилона фаволяти мебаранд, торафт меафзояд. Барои он ки забони хориҷиро пурра омӯзанд, як қатор кулайихо фароҳаманд. Акуну ҷавононе, ки соҳибӣ сертификатҳои махсус мебошанд, дар супоридани имтиҳонот аз фанни забонҳои англисӣ, фаронсавӣ, немисӣ, корейсӣ, хитой ва ҷопонӣ аз имтиёзи молиявие, ки харҷоҷашноро сарпур месозад, истифода карда метавонанд. Сохтори рағбатноксозии онҳо ҷорӣ мегардад. Дар ин бобат ба наздикӣ қарори роҳбарӣ давлат қабул гардид, ки фароғири чораҳои иловагӣ оид ба баланд бардоштани самаранокии сохторӣ таълими омӯзиши забонҳои хориҷӣ буда, ба ҷавонон имкон медиҳад дар масъалаи қабул ба муассисаҳои таълими олии кишварҳои хориҷӣ ба душворихои моддӣ дучор наоянд.

БАРТАРИҶОИ РАҚАМСОЗИ ДАР ТИББИЁТ

Вазорати тандустиии ҷумҳурий дар анҷумани навбатии худ масъалаи рақамсозии тиббиётӣ миллиро мавриди муҳокима қарор дод.

Таъкид гашт бе ҷорӣ намудани технологияҳои пешқадам дар соҳаи пешравии тиббиётӣ моро тасаввур қардан мумкин нест. Дар атрофи муаммохое низ суҳан ба миён омад, ки ба пешравихо ҳалал мерасонанд.

Баъди анҷуман иштирокдорон ба поликлиникаи оилавӣ рақами ҳафтум воқеъ дар ноҳияи Мирзо Улуғбек таширф оварданд. Дар ин ҷо ба кулайихо сохтори иттилоотӣ «Поли-клиникаи электронӣ», хидмати патронажӣ рақамикунондашуда ва имкониятҳои сохтори «Ретсепти электронӣ» аз наздик шинос шуданд.

М. ШОДИЕВ, муҳбири «Овози тоҷик».

Ҷашнвораи байналмилалӣ мақом бо баргузориӣ як конференси доманфароҳои илмию амалӣ тахти унвони «Асосҳои назарӣ ва амалии санъати мақом: муаммоҳо ва ҳалли он» дар толори маҷлиси «Богиямомл»-и маркази ноҳияи Зомин давом кард. Доктори улуми санъатшиносӣ, профессори Консерваторияи давлатии Ўзбекистон Рустамбек Абдуллоев ин конференсро бо суҳани муқаддимавӣ ифтихоҷ намуд. Баъд вазири фарҳанги ҷумҳурий, ректори Институти санъати миллии Ўзбекистон ба номи Юнус Раҷабӣ Озодбек Назарбеков, раиси Ассамблеяи ЮНЕСКО Симона Мирела Микулеску ва ҳокими вилояти Чиззах Эргаш Солиев зимни баромад иштирокчиёни конференсро шодбош гуфтанд ва дар қор иҷлосияҳои он муваффақият хостанд.

Конференс дар ду иҷлосия шуда гузашт. Иштирокчиёни он масъалаҳои зиёдеро тахти баррасӣ қарор доданд, ки ба рушди мақом дар Тоҷикистон, Озарбойҷон, Туркия, Миср, Ўзбекистон ва мамолики дигар бахшида шуд. Инчунин дар бораи мушкилоте табоудли назар сурат гирифт, ки ба рушди мақом монеа эҷод мекунанд. Ногуфта намонад, ки баромади профессори Доншиғоҳи Лондон Раҷел Харрис, доктори илми санъатшиносӣ, мудирӣ шӯбаи таърихи санъати АИ Тоҷикистон Аслиддин Низомов, доктори фалсафа оид ба санъатшиносӣ, Арбоби шоистаи санъати Озарбойҷон Санавбар Багирова, ҳодими калони Маркази миллии илмию тадқиқоти Фаронас Ҷон Дюринг, Арбоби шоистаи санъати Тоҷикистон, доктори улуми таърих Аскаралӣ Раҷабов, профессори Институти санъати миллии мусиқии Ўзбек ба номи Ю. Раҷабӣ Рифатилло Қосимов ба иштирокчиёни конференс таассуроти зиёд бахшид. Як идда олимони саршиноси соҳаи санъати мусиқии Русия, Туркия, ИМА, Канада, Миср ва амсоли он дар бораи он ҳарф заданд, ки санъати сеҳрофарини мақоми ўзбеку тоҷик ва озар басо шунидани ва ҳамеша ҷаззоб мебошанд. Қобили зикр аст, ки дар консерти

дастаҷамъонаи ба муносибати ифтихоҷи Ҷашнвораи байналмилалӣ мақом баргузоришуда ба аънаи сурудҳои мақом, ки пештар танҳо тавассути асбобҳои миллии ба самъи муҳлисон расонида мешуданд, андак тағйирот ворид намудаанд. Дар ин робита аз бастакори маъруф Рустамбек Абдуллоев шарҳи ин ҳолро пурсидем.

– Медонед, воқеъан мо шоҳиди як навигарӣ дар соҳаи санъати мақом шудем. Аксари сурудҳои ба истилоҳ клас-

ТАРАННУМИ МАҚОМ ДАР ЗОМИН

ё ҷи гуна меҳмонони ҷашнвораро табиати фунсункори он ба ҳайрат овард

сикӣ, ки аз шумори мақом мебошанд, бо аранжировка ё тартиби нав ин ҷо садо доданд. Пас, истифодаи асбобҳои қоз низ имкон медиҳад, ки мақом ҷилваи нав касб намоанд ва барои тамоми кишроҳои ҷомеа қобили қабул бошад, – гуфт Рустамбек Абдуллоев. – Ҳар як касбу ҳунар рушд менамояд ва ривоч меёбад. Санъати мақомонӣ низ аз ин раванд дар қанор нахоҳад буд.

Манзараи дигаре, ки барои иштирокчиёни мақомии зиёди тамошобин мароқангез буд ва таваҷҷуҳи онҳоро ба худ ҷалб менамуд, ташкили павилонҳои вилоятҳои ҷумҳуриамон, ба намоиш гузоштани маҳсулоти ҳунармандӣ, пешқаши барномаҳои қолиби аҳли санъат буд. Одамон гуруҳ-гурӯҳ аз як павилони ба павилони дигар рафта, ҳамин манзараи зебо тарошо мекарданд ва ҳаловат мебуданд. – Дар павилони вилояти мо як гуруҳ ҳунармандон маҳсулоти саноеи дастриро ба маърази тамошо ҳаридорон гузоштаанд. Дар ин муддат чандин бастаи атласу адрас ва матоъҳои дигари бо даст бофташуда, зарфҳои қуллагарони Риштон Уҷкӯприк ва монанди он харидорӣ шуданд. Инчунин дастаҳои ҳунари вилояти мо бо барномаҳои рангини консерти табиӣ тамошобинони худро болида месозанд. Асосан сурудҳои классикии тоҷикиву ўзбекӣ ба

самъи муҳлисон пешқаш мешаванд, ки ба ҷашнвораи байналмилалӣ мақом хеле робитаи қавӣ доранд, – меғуяд ноиби ҳокими вилояти Фарғона Хуршедҷон Аҳмедов.

– Павилони вилояти Сурхондарё дар байни павилонҳои дигари ин ҷашнвора бо ҳамон ҷизи худ фарқ мекунанд, ки дар ин ҷо кашаидадӯзи бузургтарини бойсуниҳо овезон шудааст ва рангу намуни қолиби он таваҷҷуҳи одамони зиёдеро ба худ кашаидааст. Андозаи он 30,7Х5,20-ро ташкил медиҳад. Аҳли ҳунари саноеи дастӣ низ маҳсулоти худро ба намоиш гузоштаанд ва ба ин васила дар тарғиби ҳунармандии миллии ва ташаққули он саҳми босазо мегузоранд. Барномаи консерти аҳли

Аъзои комиссияи маъмур, Омбудсмени Ўзбекистон Феруза Эшматова ба аъзои Комиссия изҳор дошт, ки қонунгузори миллии дар соҳаи муҳоризот дар кишварҳо дар асоси меъриҳои ҳуқуқӣ байналмилалӣ тақмил дода, механизмиҳои ҳифзи ҳуқуқи озодиҳои муҳоҷирон пузурӯ карда шаванд. Вай таваҷҷуҳро ба он ҷалб кард, ки масъалаҳои тақмили қонунгузори дар соҳаи муҳоҷират ва ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирон дар кишварҳои Иттиҳод хеле муҳиманд.

Инчунин изҳори итминон карда шуд, ки ташаққули равиши ягона барои муайян ва тасниф кардани ҳуқуқ ва ўҳдадорихои байналмилалӣ ҳуқуқи башар мутобиқ аст, метавонад ба ҳалли мушкилоти зиёде дар соҳаи муҳоҷират мусоидат кунад. Хотиррасон мекунем, ки низономҳои нав «Дар бораи Комиссияи ҳуқуқи башари ИДМ» дар ҷаласаи сарони кишварҳои узви Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил моҳи октябри соли 2022 дар паи ҳамоиши сарони кишварҳои узви ИДМ дар пойтахти Остонаи Қазоқистон қабул шуд. Фаволяти комиссияи оид ба ҳуқуқҳои инсонии ИДМ ба роҳ монда шудааст. Ҷаласаи нахустини Комиссияи ҳуқуқи башари ИДМ 29 ноябри соли 2023 дар Минск баргузор шуд.

Норгул АБДУРАИМОВА, муҳбири ЎЗА.

ҶАМЪОМАДИ КОМИССИЯИ ҲУҚУҚИ БАШАРИ ИДМ БАРГУЗОР ГАРДИД

Дар шаҳри Санкт-Петербург ҷаласаи навбатии Комиссияи ҳуқуқи башари ИДМ баргузор гардид.

Дар он намоияндагони Арманистон, Белорус, Қазоқистон, Қирғизистон, Русия ва Тоҷикистон низ ширкат доштанд.

Иштирокчиён масъалаҳои ҳифзи ҳуқуқҳои итимоии шаҳрвандонро, ки дар кишварҳои иттиҳод қор мекунанд, баррасӣ карданд.

Аъзои комиссияи маъмур, Омбудсмени Ўзбекистон Феруза Эшматова ба аъзои Комиссия изҳор дошт, ки қонунгузори миллии дар соҳаи муҳоҷирот дар кишварҳо дар асоси меъриҳои ҳуқуқӣ байналмилалӣ тақмил дода, механизмиҳои ҳифзи ҳуқуқи озодиҳои муҳоҷирон пузурӯ карда шаванд. Вай таваҷҷуҳро ба он ҷалб кард, ки масъалаҳои тақмили қонунгузори дар соҳаи муҳоҷират ва ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирон дар кишварҳои Иттиҳод хеле муҳиманд.

Инчунин изҳори итминон карда шуд, ки ташаққули равиши ягона барои муайян ва тасниф кардани ҳуқуқ ва ўҳдадорихои байналмилалӣ ҳуқуқи башар мутобиқ аст, метавонад ба ҳалли мушкилоти зиёде дар соҳаи муҳоҷират мусоидат кунад. Хотиррасон мекунем, ки низономҳои нав «Дар бораи Комиссияи ҳуқуқи башари ИДМ» дар ҷаласаи сарони кишварҳои узви Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил моҳи октябри соли 2022 дар паи ҳамоиши сарони кишварҳои узви ИДМ дар пойтахти Остонаи Қазоқистон қабул шуд. Фаволяти комиссияи оид ба ҳуқуқҳои инсонии ИДМ ба роҳ монда шудааст. Ҷаласаи нахустини Комиссияи ҳуқуқи башари ИДМ 29 ноябри соли 2023 дар Минск баргузор шуд.

Мирасрор АХРОРОВ, муҳбири «Овози тоҷик». Вилояти ЧИЗЗАХ.

Қаҳрамонони Ўзбекистон

ЭРКИН ВОҲИДОВ БА КУЧО САФАР КАРД?

1. Бачагӣ



Эркин Воҳидов дар яке аз оилаҳои қавон ва хушбахти ноҳияи Олтиариқ ба дунё омад.

Вале ҷанг сар шуду аъзои ин хонадон, чун дигар узви оилаҳои он давр, осоиш гум кард. Дар ибтидои набарди бешафқат шоири оянда ҳамагӣ панҷ сол дошт. Ханӯз хеле кӯдак, вале чун дигар ҳамсолонаш, ки мугчаҳои нимворо мемуанданд, сармои саҳт, зарбаҳои шадиди тӯфони зиндагиро хис кард. Падараш Чўянбойақаро, ки дар мактаби деҳ муаллими мекард, ба фронт даъват карданд. Рўзгор ба дўши модараш Розияхон, ки нис омўзгор буд, бори худ партофт.

Дар оилаи зиёеҳо, ки чашм ба олами ҳастӣ кушод, ханӯз ба дабистон нарафта, савод бароварда буд. Дар синфҳои ибтидоӣ аз ғазалҳои тарин хонандаҳо буд. Баробари хуши хати хуб доштан – забонаш пухтаву бурро. Ба падараш номаҳо менавишт. Мақтубҳои аз ӯ омадаро бо як плазмони дилу рўҳ, дар ваъзе, ки ба чашмаш ашк метохт, бо овоз меҳонд. Модараш гўш мекард...

Падар навиштааст, ки аз госпитал баромадам. Чароҳатам сиҳат ёфт. Парешон нашавед.

Ва насиҳат мекард ба Эркин: боақлакам, аз мактаб намон, нағз хон!

Чӣ қадар нишотангез буданд номаҳои падар. Гоҳо Эркинро лозим меомад номаи ҳамсояҳои дар фронт будаашро низ хонда диҳад. Аксарият, хусусан занҳои калонсол, чашми хат надоштанд. Номаҳои сиёҳ низ меомаданд. Хаткашон месупурду мегурехт. Пиразанҳои аз дунё беҳабар лифодаи сегўшаро ба назди Эркин меоварданд, ки хонда диҳад. Қалби кўчакш хис мекард, ки хабари нохуш. Лифофаро бо дасту дили ларзон мекушод: «Извещение». Нафас дар гулўяш роҳум мезад. Вале ба нахондан илоҷ нест.

– Писаратон ҳалок шудааст, бибичон.

– Чӣ?..

Яқбора фиғон мебаровард модари эвор.

Аз хуш мезафт...

Дили Розияхон низ дар қафи истироб металид. Парешон мешуд ба шавҳар. Офаридгорро дар хар нафас илтиҷо месохт, ки «нигоҳ дорад». Ҷанг тамом шавад. Дар фронт будаҳо саломат баргарданд!

Модаркалон Ойдинбиёй низ дар сари чойнамос дурудароз дуо меҳонд. Хаёлаш дар ҷангҳо, Калонаш соли сивунўҳ ба артиш рафта буд. Хурдиаш (падари Эркин) – соли чилу як. Ҷанг бешафқати худро кард – бародарон дигар яқдигарро надиданд.

Чўянбой дар охири ҷанг баргашт-қуя, бо сари доқапеч. Дар мағз – осколка. Гирифтан мумкин нест. Бо вучуди ҳамин дуктурон ҳаракат карданд. Аммо...

Вафоти шавҳар ба Розияхон зарбае буд ҳалокатовар. Як сол бардошт карда тавонисту бас.

Эркинро модар низ тарк кард, тамоман ятим монд.

2. Дар даргоҳи тағо

Падари Эркин Воҳидов Чўянбойақар Олтиариқ тавлид ёфта ва ба воя расида бошад, модараш Розияпапа тошкандист.

Дар дили Чўянбой орзуи ҳамхона шудан ба дуктари зебои тошкандӣ, ки ҳамроҳи бародараш ба Олтиариқ кўчида омада буд. Розияхон низ бефарқ набуд. Дар оғози солҳои сиёҳ тўйи арўсию онҳо баргузор гардид.

Шояд ҷанг сабаб шуд ё қисмат ҳамин буд, Эркин дар бачагӣ бе нигоҳубин монд. Тағояш Каримбой ўро ба Тошканд овард ва тарбияву парвариш намуд. Дар пойтахт боз як тағо дошт, номаш Рихсибӣ. Шояд насли калонсол ханўз фаромўш накарда – Рихсибӣ Сахибев солҳои дароз ҳамчун котиби Президиуми Шўрои Олии Ўзбеки-

стон хидмат намудааст. Вай мисли бародараш Каримбой ба Эркин падари намуд, то имкон будан нагузошт ятимӣ ҳис кунанд.

Эркин Воҳидов асосан дар манзили Каримбойино истиқомат кард. Дар мактаби рақами 22-юм бо баҳои аъло хонд. Ҷарҷанд дабистон аз хона хеле дур ва лозим меомад Себзор, Тартовбошӣ, Охунгузар барин маҳаллаҳо ро тай кунанд, аз ҳама барвақт ба маскани таълим меомад. Ба адабиёт меҳри ҷудоғона дошт. Шейр машқ мекард. Аввалин шейрҳои Эркин Воҳидов дар матбуоти давр рўйи чоп дидаанд.

Тағояш ҳуқуқишнос бошад ҳам адабиёт ва мусикиро дўст медошт. Дарвозааш ба рўйи ахли назму наво ҳамеша боз.

Одамони касбу кори хархела низ иштирок мекарданд дар нишастҳои адаби. Адабиёту санъат онҳоро муттаҳид месохт. Байтҳои классикон таҳлил мешуданд. Шоир Чўстӣ, ки бо ду забон (тоҷикӣ ва ўзбекӣ) ғазал мегуфт, ҳофизии номвари тоҷик Маъруфхоча Баҳодуров – гули сари сабад. Аския низ дар авҷ. Эркин наврас ба меҳмончиҳои меканонд, аз суҳбатҳои маънавий баҳра мевард.

3. Роҳ аз адабиёти калон

Нахустин шейри Эркин Воҳидов аснои дар синфи ҳафтум хонданаш дар маҷаллаи «Муштум» чоп шуда бошад, нахустмаҷмўааш бо иновони «Нафаси субҳ» дар солҳои донишҷўияш ба таъбирасид. Ханўз аз ҷавонӣ тарҷумонаш мекард. Дилбохтӣ Есенин буд. Дар анҷумани эҷодкорони ҷавони Иттиҳоди нависандагон бо эҷод ва тарҷумонаш баҳои баланд доданд. Воҳўри ва баҳрабардорӣ аз маслиҳатҳои Ойбек, Гафур Фулом, Абдулло Қажҳор, Миртемир, Шайхзода барин бузургон ба вай таассуроти калон гузошт. Муҳити адабии донишгоҳ низ дар тарбияи истеъдодаш нақши калон бозидоаст.

4. Фаёлият

Соли 1960 донишгоҳро хатм карда, дар наشريёти «Еш гвардия» ба фаёлияти мустақилона оғоз бахшид. Соли 1963 наشريёти адабиёти бадеӣ ўро ба даргоҳ хонд ва дар ин чо то соли 1970 кор кард. Дар байни 10 сол 7 китоби шейр, ҳамчунин дафтар тарҷуманоҳўш рўйи чоп дид.

Дар солҳои ҳам, ки сармуҳаррири маҷаллаи «Ешлик» ва директори наشريёти адабиёт ва санъати ба номи Гафур Фулом буд, самаранок эҷод кард.

Барандаи Мукофоти ба номи Ҳамид Олимҷони Иттифоқи нависандагон, Мукофоти давлатии ба номи Ҳамза ва соҳиби иновони «Шоирҳои халқии Ўзбекистон» гардид.

Эркин Воҳидов ҳамчун ҳодими ҷамоати ва арбоби давлатӣ низ хидмати сазовор кард. Даҳ сол депутати Палатаи қонунгузорӣ буду 5 сол – узви Сенат. Ба кумитаҳое, ки ба касбу кораш соэгор буданд, раиси кард. Дар пешниҳоди лоиҳаҳои муҳим ва муҳокимаи қонунҳои фаёлона ширкат варзид. Фикрҳои солими ў ҳамеша мавриди эътибор қарор мегирифт.

5. Арўзро зинда кард

Эркин Воҳидов яке аз ғазалсароёни маъруф дар

адабиёти муосири ўзбек мебошад. Дар оғоз ва авҷи фаёлияти эҷодӣ дар вазни ҳичо ғазал мегуфт. Баъд ба арўз гузашт. Хуршед Дўстмуҳаммад мегўяд, вазни аҷдод – арўз солҳои тўлонӣ дар музей чун экспонат меҳобид. Маҳз бо эҳтимоми Эркин Воҳидов арўз эҳе шуду либоси тоза ба бар кард.

Муносиби ба вазн – қофияи ғазалиёти ў устувор. Мазмуну шакл, чун ғазалҳои анъанавӣ, ба ҳам мутаносиб.

Эркин Воҳидов дар адабиёти халқи бародар ҳамчун яке аз аввалинҳо девон мураттаб сохт.

6. Ҳаҷв дар эҷодиёти Эркин Воҳидов

Спектакли «Девори тиллоӣ»-ро тамошо кардаем. Бо як ҷаҳон завқ! Аз пойдевор баногоҳ ёфт шудани хуми тилло. Худро гуш кардани ду ҳамсояи синнашон ба ҷое расидаи девордармиён, ки одӣ ҳаёт мегузaronанд. Тиллои байни худ тақсимкардаашонро кучо пинҳон кунанд, намедонанд. Девонаавзо шуда монд Мўмин (актёр Фани Аъзамов). Ҳамсоя (қудошаванда), ки Абдусалом (Турғун Хонтуруев) ном дорад, аз вай бадтар. Дар тамошоёб баромадани спектакл нақши коргардон Тошхўла Хўчаев низ босоза. Вале тамошогар, қабл аз ҳама, ба маҳорати муаллиф қроил...

Силсилаи «Хангомаҳои Донишқиллоқ» низ чун латифаҳои хуби замонавӣ эътибори умумро ба худ касид. Саргузаштҳои аҷиби Матмўсо... Ҳам меҳангед. Ҳам тараҳум рў мезананд дар қалбатон нисбати ин содалаҳи деҳотӣ, ки нӣ рўзҳое аз сар нагузаронд...

Мушкилоти зиндагӣ, дардҳои амиқи иҷтимоӣ низ ҳидадаст тахти ҳар зарофат, юмор ва ишороти маънавийдор.

7. Маскани воқеии шоир

Воҳидов аз бачагӣ дар пойтахт муким шуда бошад ҳам, манзили падарино аз ёд набаровард. Зуд-зуд ба Олтиариқ омада ва ҷароғи падару модарро фурузон медошт.

Танҳо не, адибони номвари даврро ҳамроҳ меовард. Ба ҳавли, ки кўдакаш гузашта, борҳо пою қадами Саид Аҳмад, Улмас Умарбеков, Охунҷон Ҳаким, Йўлдош Сулаймон, Ўткир Ҳошимов ва дигар соҳибқаламон афтодааст. Онҳо қадам ранча созанд, ҳалӣ файзи дигар мегирифт.

8. «Шоҳи шоҳмот»

Як гурўх зиёиёни Тошканд, ки дилбохтӣ шоҳмот буданд, «гаштак» доштанд. Баъди омин ва гундоштани дастархон гирди тахтаи шоҳмот менишастанд. Умарзодаи мо (равонашон шод бод) низ узви гурўх ва аз бехтарин донорон. Лекин кам қасон Эркин Воҳидовро мағлуб сохта метавонистанд. Фолиб оянд, бо фажр мегуфтанд «шоҳи шоҳмот»-ро таслим кардам. Саргарми бозӣ гузашти вақтро хис накарда, бемаҳал ба хоҳони худ бармегаштанд.

Боре қарибии субҳ Эркинакоро яке аз дўстонаш бо мошин ба манзилаш бурд. Завҷаи шоир парешонҳол дар дами дарвоза меистод. «Хавотир мешавад намегўед? Соат чанд?»

Шоир бо лабханд гуфт: «Пештар бевақт меомадам. Лекин имрўз ҷудо барвақт омадам ба назарам. Ханўз, одамон ба кор нарафта. Соат акнун шаш!»

Инсонии зариф, қушодадил ва хуштаб буд...

(Давомаст дар саҳ.4.)



Назар ба фикри мутахассисон, дар таркиби асал, ки неъматии шифобахши табиист, қариб 70 фоизи моддаҳои ба организми инсон судбахш мавҷуд мебошад. Аз ин маъно, рушди асалпарварӣ нафақат аз ҷиҳати иқтисодӣ, балки дар нигоҳдории саломатӣ низ аҳамияти муҳим касб менамояд. Соҳа дар вилояти Фарғона низ тараққӣ мекунад. Бештар аз 2000 нафар бо асалпарварӣ машғуланд. Яке аз онҳо сокини ҚШМ «Сойён»-и ноҳияи Ёзёвон Акбаралӣ Каримов мебошад.

– Падарам баробари муаллими аз асалпарварӣ даромад мегирифтанд, – мегўяд вай, – кори падарро давом медиҳам. Дар хонадон 200-то оилаи занбўри асал парвариш менамоем. Ҳамин қадар оилаи занбўри асалро ба 53 миллион сўм фуруҷетем. Имсол ғайр аз харчи солона боз 20 миллион сўм даромади соф гирифтаем.

Дар сурат: асалпарвари ёзёвонӣ Акбаралӣ КАРИМОВ. Суратгир: М. ҚОДИРОВ (ЎЗА).

Нишастии матбуотӣ

САЛОМАТИИ АҶОЛӢ — ДАР МАДДИ АВВАЛ

Чун дигар соҳаҳо дар самти тандурустӣ низ бобати тақмил додани он, таъмин намудани муассисаҳои тиббӣ бо асбобу анҷом ва воситаҳои зарурии давоӣ маҷмўи корҳои назаррас амалӣ мешавад.

Дар нишастии матбуотӣ, ки ҷамъияти саҳҳомии «Dori-Darmon» дар маркази матбуотии миллии баргузор намуд, корҳои дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ иҷрошуда таҳлил гардиданд. –Алҳол дар таркиби ширкат 6 ҷамъияти саҳҳомӣ, 7 камуғари масъулиятш маҳдуд фаёлиятш доранд. Зиеда аз 1600 доруҳона ва шохобҷаҳои доруфурўшӣ мавҷуданд. Аксарияти онҳо дар худуди деҳот ҷой гирифтаанд, – маълумот дод мушоирҳои роҳбари ШС «Dori-Darmon» Оқил Ҳоҷиматов. – Ширкат ва шуъбаҳои худудии он ба муассисаҳои тавабату профилактикии Вазорати тандурустӣ аз таъминоти ҷиёни асосӣ ба ҳисоб меваранд. Аз ҷумла, дар ҷорӣ аввали соли равон ширкат ба муассисаҳои тиббии назди вазорат 5,3 миллиард, ба секторҳои хусусӣ 9,3 млрд., ба муассисаҳои давонунии ҳарбӣ 1,4 млрд. ва ба бунгоҳҳои тиббӣ ву поликлинिकाҳои оилавии деҳот 23,1 млрд. сўмина воситаҳои давоӣ ва анҷомҳои тиббӣ расонда додааст.

Таъкид намудан ҷои аст, ки мувофиқи Фармони Президент аз 23 январӣ соли 2024 «Дар бораи чорабиниҳои иловагии ба танзим даровардани соҳаи доруосозӣ» корхонаҳое, ки бо яқлукфурўшии маҳсулоти давоӣ машғуланд, то 1 июли соли 2024 бояд соҳиби сертификати GDP – амалиёти дистрибуторӣ

Г. КАБИРОВА, хабарнигори «Овози тоҷик».

СУХАНОНИ ҲИҚМАТОМЕЗИ БУЗУРГОН

Агар шумо дар орзуи қамолоти маънавий ҳастед, ҳеҷ гоҳ қонёе нахоҳед шуд.

Лев ТОЛСТОЙ.

Муайян кардани мақсад сароғози комёбиҳост.

Уилям СТОУН.

Барои он, ки фарзанд дар оянда доно шавад, ба ў афсона гўед ё хонед.

А. ЭЙНШТЕЙН.

Мақсади ниҳони тарбия ин аст, ки фарзандон дар оянда, бе мо, зиндагии шоиста дошта бошанд.

Эрнест ЛЕГУВЕ.

Вожаҳое, ки ба сўйи шумо партоб мешаванд, набояд фикри шуморо дар бораи худатон тағйир диҳанд.

Уинстон ЧЕРЧИЛЛ.

Дар интиҳобот танҳо интиҳобкунандагон мағлуб мешаванд.

Эдгер ХАУ.

Аз он ҷӣ, ки намоиш додан меҳояӣ, дар худ бештар нигоҳ дор ва аз он ҷӣ медонӣ, камтар бигўӣ.

Уилям ШЕКСПИР.

Санъаткор на он аст, ки илҳом мегирад, балки ҳамоно, ки ба дигарон илҳом мебахшад.

Салвадор ДАЛИ.

Идеяҳои аблаҳона абадзиндаанд, зеро ҳар насл онҳоро ба таври худ аз нав кашф менамояд.

Гомес ДАВИЛА.

Қаноат — давлатии табиӣ, ҳашамат савлати суньист.

СУКРОТ.

Ҳамаро метавон гўш кард, аммо на ҳама сазовори суҳбат кардан мебошанд.

Артур ШОПЕНГАУЭР.

Надонистани таърих маъноии онро дорад, ки шумо як умр кўдак бимонед.

СИТСЕРОН.

Намешавад ба чирк гуфт, ки ту чиркин намое.

А. П. ЧЕХОВ.

Тарҷума ва таҳияи А. СУБҲОН.

Чунин ном дорад тадбире, ки дар доираи «Ҳафтаи пиронсолон» дар садорати корҳои дохилии вилояти Бухоро бо собиқадорони меҳнате, ки солҳои тўлонӣ баҳри осоиштагии мардум хидмати арзанда карда, ба шогирдонии зиёд ҳаққи устодӣ доранд, баргузор гашт.

ФАҲРИЁН ҲАМЕША ДАР ЁЗОВАНД

Сардори садорати корҳои дохилии вилоят Мирҷамол Миралиёнов ба ҷамъомади тантанавӣ ибтидо гузошта таъкид намуд, ки тахти роҳбарии сарвари давлат дар мамлакатаи мо зоҳир намудани эътибори ғамхорӣ нисбати пиронсолон чун равияи устувори сиёсати давлатӣ аҳамият дошта, баҳри гирифтани онҳо ҷорӣ тадбирҳои зарурӣ дида мешавад.

Дар ҷорабинӣ Артисти халқии Ўзбекистон ва Қароқалпоқистон, директори Театри драмаи академии миллии ўзбек, раиси Шўрои ҷамоати назди Вазорати корҳои дохилий Эдгор Саъдиев низ иштирок намуда, собиқадорони меҳнатеи бухорогии соҳаро ба муносибати рўзи шодӣнашон му-

боракбод намуд. Дар давоми ҷорабинӣ гурўҳи фидоёне, ки дар органҳои садорати корҳои дохилии вилоят солҳои зиёд содиқона хидмат кардаанд, бо нишони сарисинагии Вазорати корҳои дохилий, ташаккурномаи сардори садорати корҳои дохилии вилоят ва тухфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонда шуданд.

Инчунин, дар тадбир гурўҳи қорамдонеро, ки дар органҳои садорати корҳои дохилий хидмати самаранок карда, ба синни нафақа расидаанд, ба тарзи тантанавӣ ба нафақа гусел карданд.

А. АВЕЗОВ, хабарнигори «Овози тоҷик» дар вилояти Бухоро.

САЁҶАТИ ПУР АЗ ТААССУРОТ

Бо ибтиқори Ҳазинаи «Нурониҳо»-и ҷумҳурӣ як гурўҳи панҷоҳнафарии собиқадорони меҳнате ва аъзои хонаводаҳои камбизоати ноҳияи Фарғона вилояти Фарғона тахти раёсати раиси баҳши ноҳиявии он Ҳолмирозо Мадалиев аз саёҷати вилояти Намангон баргаштанд.

Зимни сафар онҳо нахуст аз боғи Бобури шаҳри Намангон боздид карданд. Зеро дар ин боғ ба муносибати чашнвораи «Иди гулҳо» ҷорабинҳои гуногуни маданӣ-маърифатӣ роҳандозӣ шудаанд. Иштироки бевосита ва рақсу сурудҳои аъзоёни гурўҳро хеле рўҳбаланд намуд.

Баъди хўроки чашт ба ҷойҳои таърихиву меъмории шаҳр, мисли «Қабри Хучам», «Мадрасаи Азизхўча», мақбараи «Мавлавии Намангонӣ», мадрасаи «Мулло Қирғиз», масҷиди «Атоуллохон Тўра» ташриф оварданд.

Алишер ХОЛОВ, ноҳияи Фарғона.



РОҶАТ БА ОЛИМПИАДАИ ПАРИЖ – 2024

Дар шаҳри Анталиия Туркия аз рўйи навъи қамонварии варзиш мусобиқа гузаронида шуд. Дар он Амирхон Содикови самарқандӣ маҳорати баланди нишонзанӣ худро намоиш дода, сазовори медали тилло гардид ва ба Олимпиадаи Париж – 2024 роҳат ба даст овард.

Ба ифтихори ин дастовард ҳокими вилоят Эркинҷон Турдимов ба варзишгар ва мураббии вай Мунира Нурманова ташаккурнома ва тухфаҳо супурд.

– Ин мусобиқа дар доираи турнири байналхалқӣ гузаронида шуд ва дар он варзишгарони

қавими ҷаҳон иштирок карданд, – гуфт Амирхон Содиков. – Ба мусобиқа дар Ўзбекистон Курйеи Чанубӣ тайёрӣ дидем ва барои гирифтани роҳат боварӣ доштем. Ният дорам, ки дар олимпиада низ пирўз гардида, парчами ватанамонро бандд бардорам.

Зоҳир ҲАСАНЗОДА, хабарнигори «Овози тоҷик» дар вилояти Самарқанд.

Ба ҷойи табрик

ҲАР КАСЕРО БАҲРИ КОРЕ СОХТАНД...

Имрӯзо дар ташаккули афкори чомеа нақши воситаҳои ахбори оммавий хеле зиёд аст. Рӯзномаву маҷалла, радиову телевизион ба ташаккули афкори чомеа мусоидат мекунанд. Яъне адабону журналистон бо навиштаҳои публицистии худ метавонанд дар ташаккули насли бофарҳангу ватандӯст сахми арзандае дошта бошанд.



Ба гуфти шоир:
Ҳар касеро баҳри коре сохтанд,
Меҳри онро дар дилаш андохтанд.
Мувофиқи фармони Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон ба муносибати Рӯзи қорамандони матбуот ва васоити ахбори оммавий барои меҳнати фидокоронашон дар роҳи пайдо кардани арзишҳои демократӣ дар чомеа, таъмини ҳуқуқҳои конституционии шахрвандон дар соҳаи иттилоот, барои дастовардҳои бузургаш Саодат Бекназарова бо ордени «Дӯстлик» мукофотонида шуд.

Меҳнати чандинсолаам аз ҷониби ҳукумат қадр гардид, ки ин дилели гирифтани инсон, эътибор ба якдигар ва ҳамгироии миллияро дар кишвари ободу зебои мо мебошад. Меғуяд апаи Саодат. Гуфтан ҷои аст, ки дар ин эътироф на танҳо хидматҳои ман дар соҳа, балки ҳиссаи устодон ва ҷамоаи «Овози тоҷик» хеле калон аст. Вақте мукофотро ба ман супурданд, беихтиёр панҷохи падари бузургворам, хидматҳои омузгорони мактаби миёнаву донишқадда, ки ҳама ғайриинсон касби худ буданд, пеши назар омаданд. Шоир барҳақ фармудааст:

Зиндагиро аз падар омухтам,
Равшаниро аз қамар омухтам.
Гиря аз борони найсони баҳор,
Ханда аз субҳи саҳар омухтам.
Ҳусни зеборо зи гулзори Ватан,
Маъниро аз шеърӣ тар омухтам.

Махфират МАМАҚОНОВА,
хабарнигори «Овози тоҷик».

Дар байнамон бонувони хирадманду соҳибмаърифате ҳастанд, ки сарфи назар аз пастию баландҳои рӯзгор ҳамеша соҳиббўхтироманд, зеро онҳо хушбахтии ҳешро дар саодати халқу миллат ва кишвар доништа, дарди чомеаро аз манфиати худ боло меҳисобанд.

Яке аз бонувони дорои ҷунун фазилахтои наҷиб, узви иттиҳодияҳои журналистони Ўзбекистон ва Тоҷикистон, масъули бахши мактаб ва маънавияти «Овози тоҷик» — Саодат Бекназарова мебошад.

Апаи Саодат аз аввали журналистзанони тоҷики қаторқўи Нуратост, ки дар ҷодаи хабарнигории тоҷе комёб гардидааст. Маҷмуи мақолаҳои публицистӣ, ҳикоя ва тарҷумаҳои дар рӯзномаҳои «Овози тоҷик», «Овози Самарқанд» ва «Ховар» рӯйи ҷопро дидааст. Дар мақолаву ҳикояҳои саҳифаҳои «Ҷаҳони зан» ва «Омузгор»-и «Овози тоҷик» сахм мегузорад.

С. Бекназарова дар баробари идомаи фаъолияти рӯзноманигории ҳоло ҳам талош дорад, ки дар мавзӯҳои иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва маъри-

фатӣ асарҳо эҷод кунад. «Армуғон» нахустин китоби алоҳидаи ӯ мебошад, ки дар қиссаи ҳикояҳо аз ҳаёти мардуми деҳот ва шаҳр, қадриятҳо ва арзишҳои миллий, инсондӯстии меҳмоннавозӣ, меҳру оқибат, тарбияи фарзанд, муқаддасии оила ва баъзе хислатҳои инсонӣ намунаҳо овардааст, ки аҳамияти тарбиявӣ доранд.

Мо медонем, ки инсонро бо донишу меҳнатар қадр мекунанд. Ҳамкорамон соли 2023 дар озмуни миллии «Олтин қалам — XVII» иштирок намуда, аз рӯйи номинатсияи «Барои беҳтарин мақолаҳои оиди бандқуни бо шугл» дастгоҳи гардид, ки ин ғамхорӣ ва эътибор ба аҳли эҷод ва журналистони мебошад.

Саодат Бекназарова инчунин, дар озмуни ҷумҳуриявии нашрияи расмии Ҷумҳурии Тоҷикистон — «Ҷумҳурия» ва Маҷмуи иҷроияи ҳокимияти вилояти Суғд дар пайравӣ ва арҷгузории Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон таҳти унвони «Дуои модар» иштирок намуда, сазовори ҷоиза ва мукофот доништа шуд.

Соҳибқасбон ҳамеша соҳибзатанд. Ифтихори бузург танҳо аз меҳнат ва касби пушраф ба даст меояд.

Гиромидошт

ДИЛСЌЗИ МАТБҲОТ БҲД

Он солҳо дар синфи ҳашт ё нўхтасил мегирифтам. Ҳамчун аъзои маҳфили «Адабиётчиёни ҷавон» ба рӯзномаи «Овози тоҷик» хату хабар ирсол намуда, то он замон бо журналистони касбӣ рӯ ба рӯ нашуда будам.

Дар як маърака ба меҳмонон хизмат мекардам, ки як марди хушсару либос бо чанд нафар вориди тўйхона шуданд. Бародари калониам, Холмурод Ҳасанов (ҳоло доктори фанҳои технология, профессори Донишгоҳи давлатии Самарқанд) ба ман гуфт, ки ая он марди галстукдор муҳбири газета, аз Тошқанд, журналисти номдори Самарқанд Акбар Усмонов аст.

Агар шинос шавӣ, нағз мешавад, — маслиҳат дод бародарам, — охири ба идораи рӯзномаҳо ким-чиҳо навишта истодаӣ...

Баъди ба дастхорон «омин» гуфтани, бидуни тарсу ҳарсу наздаш рафтан ва гуфтан, ки ба рӯзномаи «Ҳақиқати Ўзбекистон» хату хабар мефиристонам, лекин чоп намешавад.

— Ту писари ки ба дар қадом мактаб мехонӣ, — ба сўям бо эътибори хоса ниҳонистӣ? — сониян, маро аз кучо мешиносӣ?

— Писари Ҳасанамак ҳастам, дар мактаби миёнаи рақами 16-уми ноҳияи Самарқанд мехонам, — фарзанҷавоб додам ман, — дар бораи шумо ая ин кас, ақоям гуфтанд.

— Ҳа, фаҳмидам, ту набераи дўмқола, — мад кашид ӯ, — он кас раси деҳқўро, модари Ҳасанамак, яъне ту ҷини худам будай, ҳамин, ки ба Тошқанд равам, албатта навиштаҳои тўро ба инобат гирифта, чоп мекунем.

Ая ҳамин тавр қамина бо раҳмати Акбар Усмонов шинос шуда будам.

МЕҲРИ «ОВОЗ»-И ОВОЗАДОР

Ў дар мактаби миёна бо ақлу идроки хоса ҳам муаллимону ҳам ҳамсинфони ҳешро ба ҳайрат мегузошт. Омўзгори забони модарӣ ва адабиёт Ҷумъа Садриддинзода аз истеъдоди шогирдаш Акбар меболид. Вай ҳар

боре ба синф ворид шавад, аз Фирдавσιο Рўдаки, Шайх Саъдӣи Ҳоҷа Ҳофиз, Умари Хайёму Туграл байтҳо рамзама намуда, шарҳу тавзеҳи онро аз Акбар Усмонов тақозо менамуд. Зеро ӯ дар ин боб ҳамоно дошт. Гоҳ-гоҳ байни устоду шогирд байтбарак ба вуқў мепайваст, ки он завқу шавқи ҳамсинфоро ба амал меварад. Маҳз дар солҳои таҳсил дар мактаби миёна бо идораҳои рӯзнома ва маҷаллаҳои Ўзбекистону Тоҷикистон иртибот дошт. Хабару лаваҳа, гузоришҳо ҳақиқати ӯ дар рӯзномаҳои «Ҳақиқати Ўзбекистон» («Овози тоҷик») «Пионери Тоҷикистон» («Анбоз») ва ғайра паёваста чоп мешуданд. Акбар Усмонов баъди хатми мактаби миёна хўҷатўро худро ба факултаи филологияи Донишгоҳи давлатии Самарқанд супурда, аз имтиҳонҳои қабул сарбаландона гузашт. Солҳои таҳсил дар мактаби олий низ муҳбири фаъоли чанд рӯзномаҳои маҷалла буд.

Бо дипломи Донишгоҳи Самарқанд ба идораи рӯзномаи «Овози тоҷик» ба кор омад.

— Гирумони шумо, Акбарҷон, бад нест, — сўхтати самими муҳаррири рӯзнома Абдулло Ҳакимов аз ситиш оғоз ёфт, — ҳамеша дар ёд дошта бошед, ки кори пушрашарқат, аммо пушрашарқи журналист танҳо вақте ба назар мерасад, ки моҳияти мавзўро ҳамаҷаҳа ва ҷидди омўхта, ая баъд қалам ба даст гирад.

Мардум бехуда: — ҳафт маротиба чен куну баъд бур, намеғўяд. Қўндаи журналистика ҳафт бор санҷида, сипас навиштан аст.

Журналисти ҷавон дар асоси машварату маслиҳати устодони хайрхоҳу соҳибтаҷриба мақолаҳои ҷўлибӣ диққат иншо менамуд.

Акбар Усмонов соҳибӣ қалами бурро будани худро солҳои ҷун хабарнигори ҳосаи рӯзнома дар вилояти Самарқанд кор қардан собит намудааст. Фелетонҳои ӯ «Аз сад шикоят як ҳикоят», «Умри бўхтон кўтоҳ», «Блинков парво надорад», «Тухматчиён таҳдид мекунанд» ва ғайра аз истеъдоди баланди эҷодқори бебоқ гувоҳӣ медиҳанд.

Акбар Усмонов, ҳангоми таҳсил дар мактаби олийи хизби собиқ Иттиҳоди Шўравӣ дар Масқав, борҳо бо марди донишманди машхур, академик Бобочон Ғафуров сўхбат оросат, ба идораи рӯзномаи «Овози тоҷик» ирсол қардааст.

ҚАЛАМКАШРО БА МАҚСАД МЕРАСОНАМ...

Акбар Усмонов баъди дар Самарқанд таъсис ёфтани рӯзномаи «Овози Самарқанд» ҳамқорӣи ҳешро бо он мустаҳкам намуд. Ман ҳамчун шогирд ва ҳамқалами наздик барои ҷўпи навиштахош қумак мекардам. Устод Акбар Усмонов «ая аяна ҷарҳи гардун» меғўянд, гуфта дил ҳўли мекард.

Ҳангоми фаъолият дар «Овози Самарқанд» риштаи дўстӣ ва ҳамқорӣи ману устод мустаҳкам гардид.

Соли 2005 буд. Мудирӣи шўбҳаи маънавияти «Овози Самарқанд» будам. Вале бо устод бо «Овози тоҷик» ҳамқорӣ мекардем.

Як рўз Акбар Усмонов гуфтанд, ки сармуҳаррири «Овози тоҷик» Шерпўлод Вақилов барои вохўри ба Самарқанд меояд.

— Барои чӣ? — бо таъҷуб пурсидам. — Меҳодад шогирди маро ба Тошқанд қарда, — намуди ҷидди гирифта ҷавоб дод ӯ, — навиштаҳои мо маъқўл шудааст. — Лекин бо як шарт: барои обунаи рӯзнома ёрдами мо лозим.

Дар ҳақиқат аз байн фурсате нагузашта Шерпўлод Вақилов ба деҳаи мо омад.

Баъди зиёрати қабри Ҳоҷа Аҳрори Вали дар атрофи як пиёлаи қўи сўхбат қардем.

— Сабаби сафари мо масъалаи обуна, — гуфт меҳмони тошқандӣ. — Теъдоди рӯзнома ниҳоят кам аст. Қумак шумо лозим. — Шартнома доред? — пурсид Акбар



Усмонов. — Оре, — ҷавоб дод сармуҳаррир. — Пас, бовар қунед, ки теъдоди рӯзнома дар Самарқанд ба 300 нусха ағзуд.

Ман бо супориши Акбар Усмонов ба фабрикаи мурғпарварӣи «Оҳалик ломанн парранда» рафта, шартномаи баимзорасидаро ба устод супурдам.

— Ман бидуни шогирд бе дасту по, — ба мақсад гузашт Акбар Усмонов. — Ўро ба кор гирифтани шуморо илтимос мекунам.

Ая ҳамин тавр ман хабарнигори рӯзномаи «Овози тоҷик» дар вилояти Самарқанд таъин гардидам.

Ҳар ду барои ривчуи раванқи рӯзнома хизмат қардем.

Қарӣб шаш сол аст, ки устод дар байни мо нест, вале бо қори неку номӣ нек ҳамеша дар хотири мост.

Раҳмати Акбар Усмонов то лаҳзаҳои воқисин ба «Овози тоҷик» дилбастагӣ дошт. Аз бепарвоӣ, бепарқӣи баъзе, ба ном, ҳаммиллатони мо, ағсўс меғўрд.

Дар омади Ғаф бод гуфт, ки шодравон Акбар Усмонов барои ободу зебо гардидани зодгоҳ ва қабристонӣи Ҳоҷа Аҳрори Вали низ сахм гирифтааст.

Шайх Саъдӣи чӣ хуб фармудааст: Зиндаву қовид монд ҳар қи нақунони зист, К-аз оқибаш зикри хайр зинда қунад номро!

Зоҳир ҲАСАНЗОДА,
хабарнигори «Овози тоҷик»
дар вилояти Самарқанд.

Рўйдоди фарҳангӣ

«ДАР ИН ДУНЁСТАМ ДУНЁ»

Зуллисонаинии тоҷику ўзбек ба қарнҳои қадим рост меояд. Дар осори шоирони зиёд таъсири мавзўҳои ахлоқӣ-диққатчинои шеърӣ форсу тоҷик, иқтибоси қалима, ибораҳои форсӣ-тоҷикӣ ва истифодабарии образҳои бадеӣ ба назар мерасанд. Инчунин, як қатор шоирони тоҷик, чун Саодат, Сўзайи ва дигарон дар ашъори худ аз қалимаву ибораҳои туркӣ фаровон истифода бурдаанд.

Дар охири асри сенздаҳ ва аввали асри чордаҳ бошад, дар адабиёти тоҷику ўзбек жанри «муламма» (ширу шакар) пайдо шуд, ки намояндагони он Бурҳониддин Рабғўзи, Бадрӣ Чоӣи, Лутфӣ, Амӣри барин шоирони забардастанд. Ҳатто Мавлоно Ҷалолиддин Балхӣи Румӣ ба ин жанр даст задааст:

Еро, ба ҳар ду олам,
ёғиз сени севарман,
Гар ту ба ман наой,
ман аз ғамат ўларман.
Хўрдам шаробу шарбат,
беҳуд бўлиб йиқилдим,
Ту ҳам ширину шакар,
ҳар дам эслаб турарман...
Яке аз шоирони дузабона, ки

анъанаи зуллисонаиниро идома бахшидааст, шоир ва тарҷимон, Журналисти хидматнишондодаи Тоҷикистон, соҳибӣ ордени «Дўстӣ» Ўлмас Ҷамол агар ҳаёт мебуд, 90 сола мешуд.

Дар Иттиҳоди нависандагони Ўзбекистон бо иштироки адибон, шоиру нависандагони тоҷику ўзбек, намояндагони марказҳои миллий-фарҳангии ҷумҳурӣ, журналистон ва ҳаводорони шеърӣ адабиёт бахшида ба зод-рўзи шоир аҷунуами маънавию маърифатӣ баргузор гардид.

Ўлмас Ҷамол зодаи (17 майи соли 1934) ноҳияи Ургути вилояти Самарқанд мебошад. Бо тақозои тақдир соли 1947 ба Ду-

шанбе рафта, мактаби миёнаро бо баҳоҳои аъло хонда, соли 1961 факултети таъриху филологияи Донишгоҳи давлатии Тоҷикистонро хатм намудааст. Чанд сол омўзгорӣ қарда, баъдан ба рӯзноманигории пардохтааст. То нафақа дар рӯзномаи «Совет Тоҷикистони» («Халқ овози») ифои вазифа намудааст. Маҷмуиҳои ашъораш: «Ҷамаи муҳаббат», «Гўш ба дил», «Давват ба дурӯд», «Дар васфи офтоб», «Фасли нақўқорӣ», «Эҳсос», «Дўстнома», «Як нигоҳ» ва монанди ин дар Душанбеу Тошқанд ба таъб расидаанд.

— Ўлмас Ҷамол бо ду забон хома рондааст, ду халқро ба дўстӣ, бародарӣ, ҳамдилӣи ҳамгарой давват намудааст. Ба шеърҳои шоир Фаҳриддин Умаров, Қамолӣидин Раҳимов, Ҷўрабек Муродов, Ҷўрабек Набиев, Уринбек Ҳамдамов барин ҳофизиони машхури тоҷику ўзбек оханг баста сурудаанд. Шеърӣи «Дўстлик шори»-и шоирро, ки Ҷ. Муродов оханг баста сурудааст, хурду калон дўст медорад:

Ўзбекистон ўғлидурман,
тожигим гуфто писар,
Рост гўям, ҳар қадоме
севгилимдур жон қадар...
Инчунин, шоир шеърҳои шоирони шинохтаи тоҷик Мирзо Турсунзода, Бокӣи Раҳимзода, Муъмин Қаноат, Лоӣқ Шерали, Қутби Киром, Гулназар Келди, Гулрухсор, Аскар Ҳаким, Меҳмон Бахтӣи ва ғайраро ба ўзбекӣи баргардондааст. Чор девони шоир: «Сурур», «Масрур», «Манзур» ва «Маъмур» ғазалҳои бехтарини ўро дарбар гирифтааст, — гуфт муҳаррири бахши адабиёт ва санъати газетани «Ҷадид» Шойим Бўтаев.

Дар ҳаҷорчўби чорабинӣ тақдироти китоби шоир бо номи «Дар ин дунёстам дунё» («Узим дунё ар дунё») низ барпо гардид. Дар китоб шеърҳо ва тарҷумахош, ки дар солҳои охири ҳаёташ эҷод шудаанд, қўи доранд. Ҷунонӣи, тарҷумаи шеърӣи «Бўи чўи Мўлиён ояд ҳама»-и Абуабдуллоҳи Рўдақиро ҷунин овардааст:



... Эй Бухоро, шод бўлгил,
қўп яша,
Шоҳими сенга томон
келмоқдадир.
Миримиз шоҳдир, Бухоро
осмон,
Ой сенга, эй осмон,
келмоқдадир.
Мир агар сарву Бухоро
бўстон,
Сарву сенга, эй бўстон,
келмоқдадир...

Дар поёни чорабинӣи дўстдорони шеърӣи адабиёт аз ашъори шоир намунаҳо қироат намуданд.

Саодат БЕКНАЗАРОВА,
хабарнигори «Овози тоҷик».

ЭРКИН ВОҲИДОВ БА КУЧО САФАР ҚАРД?

(Аввалаш дар сах.3).

9. Муҳаббат ва оила

Нафаре аз завҷаи Воҳидов мепурсад: «Гулчехраапа, меғўянд қўли шеърҳои ошқонаи устодамон ба шумо бахшида шудаанд, ин рост?»

Не, меғўяд маънидор Гулчехра Воҳидова, ин қабил шеърҳо ҳада ва меҳномаи шоир ба қўли бонувон. Лекин як шеършон...

— Қадом шеършон? — мепурсад муҳбир. — Сенга бахтдан тахт тиларман, толедан бошинга тож...

— Ҷавон будем. Оди зиндагӣ мекардем. Лекин чӣ қадар хушбахт. Шеър, ки ишора қардам, соли 1967 навишта шудааст.

Гулчехраапа, бо оби чашм, давомӣи шеърро меконад: Айт-чи жоним, борми сенда Кўз ёшимга эҳтиёж?...

Гулчехраапа низ ҷун Эркинака дилшикаста буд. Ду дили маҷрўҳ пайванд гашт. Вақт то андозе ба ҷароҳатҳо дармон бахшид. Соҳибӣ ҷаҳор фарзанд шуданд. Бо меҳр, муҳаббат, садоқати яқдигар ба пирий расиданд. Дар панҷохи набераю абероҳо шукри зиндагӣ қарданд. Вале ҳаёт ҳаёт аст, мурдан ҳақ... Аввал Эркинака рафт. Боли Гулчехраапа шикаст.

Вале намегузоштанд рўхафтода бошад. Баъди вафоти шавҳар ба ӯ ордени «Фидокорона хизматлари учун»-ро супурданд.

10. Дар поёни умр

Дар поёни умр ҳайкалвор ба нуқтае менигарист шоир, падару модари номуроди худ ба ёд меовард. Дар як ҳолати риққатзо...

Қаримҷони тоғош ибтидои солҳои сиюм ба Олтиарик сафарбар шуда буд. Танҳо наомад — зан, дуктарна ва хоҳари 15-солашро

ҳамроҳ овард. Хоҳарақаш Розияхон дар техникуми педагогии Тошқанд гоибона меконд. Вай диплом гирифт, дар мактаби деҳа ҷун муаллимаи география кор қард. Тақдир ўро ба Ҷўянобӣ рўбарў намуд, ки яке аз муаллимҳои ҷавон буд. Ва аз ин ниҳок 3 фарзанд ба дунё омад. Нахустфарзанд, ки дуктар буд, дар қўдагӣ аз зотилҷамъ вафот қард. Додари Эркинака низ, ки Элбурс ном дошт, дар тифлий чашм аз ҳаҷон ошӣид.

Боре оилаи ҷавонро лозим омад ба Марғилон қўч бандад. Притсепа, ки қўро мекашонд, ба ҷўи гўтдид, қўч қаппа шуда рафт. Азоби гўр...

Гуруснагӣ... Қаҳтӣи. Эркин баъзан пояи ҷуворимакқаро мемақид, ба ҷўи қўти лоямт...

Эркинака, ки баҷагӣи аз лавҳи хотираш мегузашт, ноғош гирифт. Бо овоз. Чӣ шуд, гўён аҳли хонадон бо ташвиш гирдашро печонданд.

Саъй қард гира фуру нишонда ва лабханд зананд.

— Боре модарам барои он ки ба бачаҳо ҳамроҳ шуда, қўнчора хўрдам, як тарсақӣи ба рўям заданд. Нағиристам. Лекин худашон то рўзи гирифта бароманданд.

Эркинака ин гуфт ва худдорӣ қарда натавониста, боз гирифт.

11. Вафот

Дар маросими дафн (тавре журналистон ва нависандаи собиқадор Аҳмадҷон Мелибоев меғўяд) нафаре гуфт:

— Эркинака ба ҷўи дур не, ба назди Навой сафар қард. Шоирӣи мардумӣи, Қаҳрамони Ўзбекистон ба «водии хомўшон» дастӣи хуш на-рафт. Аз хар он чӣ дар зиндагӣиш навишт, 10 маротиба зиёдат назди Навоӣи буюрғу раҳовард бурд. Чизхооро бурд, ки зиндагӣи имкон надода буд онҳоро рўйи қоғаз ре-зад.

Муҳаммадҷон ШОДӣи.

ИСТИРОҲАТТОҲИ БАЙНАЛМИЛЛИИ ЭКОЛОҒИ ҶАВОНОНРО МУТТАҲИД НАМУД

Дар доираи Фестивали умумиҷаҳонии ҷавонан дар маҷмааи «Шаҳри Абдӣ»-и Самарқанд лоиҳаи эколагери байналмиллиали ҷавонан оғоз ёфт.

Лоиҳае, ки дар ҳамқорӣи бо Фонди ҷамъияти байналмиллиали «Замин», Вазорати экология, хифзи муҳити зист ва тағйирёбии иқлим, Вазорати таълими мактабӣи ва мактаби, Агенти кор бо ҷавонан, ЮНИСЕФ, Барномаи рушди СММ, Ташкилотӣи озқуворӣи ва кишоварзӣи (FAO) гузаронида мешавад, беш аз 60 нафар иштирокчиён аз давлатҳои Осейи Марказӣ — Ўзбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Туркманистон, ҳамчунин Озарбойҷон, Венгрия ва Туркия ширкат доранд.

— Мақсад аз баргузори чорабинӣи баланд бардоштани нақшаи ҷавонан дар мубориза бар зидди тағйирёбии иқлим, фароҳам овардани имконияти ба ҷавонони фаъоли экологӣи барои пешбурди пешниҳоду ташаббусҳои худ, дастгириии ҳамгироии ҳаракати байни-минтақавӣи ҷавонан мебошад, — гуфт мутахассиси Вазорати таълими мактабӣи ва мактаби Дилмурод Ўлдошев.

Зоҳир ҲАСАНЗОДА,
хабарнигори «Овози тоҷик»
дар вилояти Самарқанд.

Дар боғи истироҳати ноҳияи Пешқўи вилояти Бухоро ярмаркаи меҳнатии ҷойҳои нави қорӣи баргузор гардид.

ЯРМАРКАИ МЕҲНАТ ДАР НОҲИЯИ ПЕШҚЌ

Дар ин чорабинӣи, ки бо ҳамқорӣи ҳокимияти ноҳия ва шўбҳаи қоҳиш додани камбизоатӣи ва шугл созмон ёфт, бештар аз 50 ташкилоту қорхона ва муассисаи худуд бо 456 ҷойи ҳолии қорӣи худ иштирок қард. Инчунин намояндагони ширкати наватшикли «Ател» ва шўбҳаи агентии муҳорирати вилоят низ бо мақсади ба қор ҷалб қардани хоҳишмандон ба ин ҷо ташрифт оварданд. Онҳо ба ҷамъомадон бар бораи мутахассисӣи ва намунаҳои қор, тартибу қўдаҳои бошуглфарогирӣи маълумоти муфассал доданд ва бо талаборони қор хўҷатҳои дахлдор таҳия намуданд. Ин тадбир хусусан барои хатмқунанда-

гони мактабҳои қасбу хунар ва таълими умумӣи, ки дар қатори шаҳрвандони талаборӣи қор дар ин ҷо хузур доштанд, судовар гардид. Онҳо соҳибӣ қасбу қори мавсимӣи ва доимӣи гаштанд. Ба 24 нафар бонувон бо мақсади ба тарзи инфиродӣ қор қарда ёфтани даромад дастгоҳҳои дардзўйӣи дода шуд.

Бозори меҳнат имконият дод, ки 87 нафар соҳибӣ қасбу қор шаванд.

Амрулло АВЕЗОВ,
муҳбири «Овози тоҷик»
дар вилояти Бухоро.

Овози тоҷик
МУАССИСЛАР:
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Конунчилик палатаси Кенгаши,
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Сенати Кенгаши ва Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси.
Тоҷик тилида нашр этилади.

Сармуҳаррир
Шерпўлод ВАКИЛОВ
Рўзнома ҳафтае ду маротиба:
рўзҳои қоршанбе ва шанбе чоп
мешавад.
Рўзнома дар компютерхонаи идора
ҳарқинийи ва саҳифабандӣи гардид.

Ҳаҷми насри бадеӣ, очерку мақола аз 5 саҳифаи ҷопи ду интервали
ва шеър аз 50 мисраъ зиёд бошад, идора қабул намекунад. Рўзнома
ба мактубҳои интишорнашуда ҷавоб намегардонад.
Рўзнома 25 июни соли 2008 дар Оҷонси матбуот ва ахбороти
Ўзбекистон таҳти рақами 0